

РУШДИ САНОАТИ МУДОФИА ВА ОМОДАГИИ КАСБӢ — ОМИЛИ МУҲИМИ ТАҲКИМИ ИҚТИДОРИ ҲАРБӢ

Президент Шавкат Мирзиёев 21 феврал ба Маркази технологияҳои инноватсионии Агентии саноати мудофия ташриф фармуда, бо иқтидори истеҳсолӣ, коркардҳои пешқадам, маҳсулоти ҳарбӣ ва ба мақсадҳои духӯра пешбинишуда шинос шуд.



Дар таҳкими иқтидори артиш дар баробари омодагии касбии хидматчиёни ҳарбӣ, рушди саноати мудофиявӣ низ нақши муҳим мебошад. Бо ташаббуси Президент дар Ўзбекистон ба саноати замонавии мудофия асос гузошта шуд, ки аҳамияти таърихӣ дорад. Аз ҷониби Агентии на-

зди Вазорати мудофия чихати модернизатсияи аслиҳа, азхудкунӣ технологияҳои нав ва роҳандозии дастовардҳои ояндадор дар қўшунҳо корҳои сохторӣ амалӣ мегарданд. Дар Маркази технологияҳои инноватсионӣ қариб 80 намуни маҳсулоти ҳарбӣ ва ба мақсадҳои духӯра пешби-

нишуда истеҳсол мегардад. Инчунин, лоиҳаҳои стартап дар соҳаи робототехника ва дастгоҳҳои бесарнишин дастгирӣ мешаванд. Дар идомаи ташриф намунаҳои нави техникаи ҳарбӣ, лоиҳа ва нақшаҳои ояндадор бобати рушди минбаъдаи соҳаи мудофия муаррифӣ гардиданд.

Сарвари давлатамон гуфт, ки ин қадамҳои аввалин аст ва чихати баланд бардоштани рақобатпазирии низомии мудофия супоришҳо дод. Зарурати тақмили мунтазами истеҳсолот, аз худ намудани маҳсулоти нав, дар ин самт истифодаи васеъ аз технологияҳои инноватсионӣ ва

зеҳни сунъӣ таъкид гардид. Ҳамзамон, аз рӯи дар асоси дарҳост бештар ҷалб кардани сектори хусусӣ ба соҳа, зиёд кардани намуни маҳсулоти ҳарбӣ ва ба мақсадҳои духӯра пешбинишуда супоришҳо дод. Ба масъалаҳои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, мунтазам омода кардани му-

тахассисон, ташкили лабораторияҳои илмӣ техникаҳои нав диққат дода шуд.

(Давомаш дар сах.2)

Сурати Хидмати матбуоти Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

Фармони Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон

ДАР БОРАИ РАҒБАТНОКСОЗИИ ИШТИРОҚДОРНИ ҶАНГИ ДУЮМИ ҶАҲОН

Бо мақсади чун иди умумихалқӣ қашн гирифтани 9 Май – Рӯзи хотира ва қадр дар мамлакат, инчунин, абадӣ гардонидани хотираи аҷдодони дар Ҷанги дуюми ҷаҳон ҳалокшуда, эъзози собиқадорон, ки чихати баланд бардоштани обрӯву эътибори Ватан, тарбияи маънавияи ахлоқии ҷавонон саҳм мегузоранд, ҳамчунин ба муносибати 80-умин солгарди Ғалаба дар Ҷанги дуюми ҷаҳон аз чихати моддӣ рағбатнок кардани иштироқдорон ва ногироҳои ҷанг, шахсон, ки ба онҳо баробар қарда шудаанд, инчунин, иштироқдорони fronti меҳнат дар даври ҷанги солҳои 1941-1945:

- Мукофотпулии яқдафъаина ба миқдори зерин муқаррар қарда шавад: ба ҳар як иштироқдор ва ногирои Ҷанги дуюми ҷаҳон ба миқдори 10000 (даҳ ҳазор) доллар амрикоӣ.
- Ба ҳар як шахсе, ки ба иштироқдори Ҷанги дуюми ҷаҳон баробар қарда шудааст, ба миқдори 25 000 000 (бисту панҷ миллион) сӯм; ба ҳар як иштироқдори fronti меҳнат дар даври ҷанги солҳои 1941-1945 ба миқдори 3 000 000 (се миллион) сӯм.
- Харҷҳое, ки бо татбиқи Фармони мазкур марбутанд, аз ҳисоби маблағи буҷети Ҷумҳурии Ўзбекистон пардохта шавад.
- Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Қароқалпоқистон, ҳокимиятҳои вилоятҳо ва шаҳри Тошканд яқоя бо Вазорати мудофия, Хидмати амнияти давлатӣ, Вазорати корҳои до-

хилӣ, Гвардияи миллӣ, Вазорати иқтисодиёт ва молия, Вазорати маданият, Агентии миллии ҳифзи иҷтимоӣ, Иттиҳодияи маҳаллаҳои Ўзбекистон, Маркази маънавият ва маърифати ҷумҳурӣ, Бунёди дастгирии фаъолияти иҷтимоии собиқадорони Ўзбекистон – «Нуронӣ» супурдани ин мукофотпулӣро ба иштироқдорон ва ногироҳои Ҷанги дуюми ҷаҳон дар вазъияти тантанавӣ ва ҷашнӣ таъмин намоянд.

4. Назорати иҷрои Фармони мазкур ба зиммаи Сарвазирони Ҷумҳурии Ўзбекистон А. Н. Арипов гузошта шавад.

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Ш. МИРЗИЁЕВ

Шаҳри ТОШКАНД,
19 феврари соли 2025.

Қарори Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон

ДАР БОРАИ ОМОДАҒӢ ВА ШОИСТА ҶАШН ГИРИФТАНИ 80-СОЛАГИИ ҒАЛАБА ДАР ҶАНГИ ДУЮМИ ҶАҲОН ВА РӢЗИ ХОТИРА ВА ҚАДР

Дар кишвари мо бошқуқ таҷлил намудани 9 Май – Рӯзи хотира ва қадр, таваҷҷуҳи махсус ва эҳтироми амиқ зоҳир қардан ба собиқадорони ҷанг ва меҳнат, ки дар ба даст овардани Ғалаба дар Ҷанги дуюми ҷаҳон саҳми арзанда гузоштаанд, инчунин ба ниёғони бузурги мо, ки барои шуқуфӣ ва рушди Ватан, ҳифзи он қонбозӣ қардаанд, ҳамчунин, гиромӣ доштани хотираи хидматчиёни ҳарбӣ ва қорамандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки дар солҳои истиқлолият ҳангоми иҷрои вазифаи хизматӣ ҷони худро нисор намудаанд, ба аъñana ва арзиши нек таъдил ёфтааст.

Ҷасорати олий ва қаҳрамонии халқи мо дар роҳи ҳифзи Ватан барои ҳамаи наслҳо намуна ва мактаби ибрат мебошад. Хусусан, ба Ҷанги дуюми ҷаҳон тақрибан 2 миллион шаҳрванди Ўзбекистон сафарбар шуда, зиёда аз 538 ҳазор нафар дар ҷабҳаҳо қаҳрамонона ҳалок гардидаанд, беш аз 158 ҳазор нафар беному нишон шудаанд, ҳамчунин, дар солҳои истиқлолият тақрибан 200 нафар хизматчиёни ҳарбӣ ва қорамандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷони худро барои ҳифзи Ватан ва осмони софи халқамон нисор қардаанд.

(Давомаш дар сах.2)

ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ЎЗБЕКИСТОН ВА ПРЕЗИДЕНТИ ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ СУҲБАТИ ТЕЛЕФОНӢ АНҶОМ ДОДАНД

Дар қараёни мулоқоти телефонӣ, ки 21 феврал баргузор гардид, Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ва Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин масъалаҳои муҳими рушди минбаъда ва таҳкими муносибатҳои шарикӣ ҳамҷониби стратегӣ ва иттифоқи Ўзбекистон-Русияро муҳокима қарданд.

Натиҷаҳои татбиқи амалии созишномаҳое, ки мувофиқи «харитаи роҳ»-и аз ҷониби роҳбарон тасдиқшуда дар рафти сафари давлатии Президенти Русия ба Ўзбекистон моҳи майи соли гузашта ба даст омаданд, мавриди муҳокима қарор гирифтанд.

Ба равобит ва мубодилаҳои босамар, ки дар сатҳҳои гуногун фаълон қараён доранд, баҳои баланд дода шуданд. Ба таъмини рушди устувори нишондиҳандаҳои асосии ҳамкорихои тичоратии иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, инчунин дастгирии лоиҳаҳои кооператсияи саноатӣ дар минтақаҳои ду кишвар таваҷҷуҳи махсус дода шуд.

Бо қаноатмандии баланд таъкид гардид, ки ҳамкорихои башардӯстона, пеш аз ҳама дар соҳаҳои фарҳанг, санъат, илм, маориф, аз ҷумла, тайёркунии кадрҳои муҳандисӣ, дар соҳаи ниғаҳдорӣ тандурустӣ ва варзиш густариш меёбанд.

Роҳбарони Ўзбекистон ва Русия ҳамчунин оид ба масъалаҳои рӯзномаи байналмилалӣ табудули афкор намуна, қадвали қорабиниҳои ояндаро баррасӣ қарданд.

ЎЗА.

Ҷамъияти масъулиятш маҳдуди «Вихого Gold Star Moto»-и ноҳияи Олоти вилояти Бухоро бо коркарди воситаҳои нақлиёти боркашон машғул мебошад. Дар қорхона, ки ба миқдори 35 миллион сӯм маблағгузорӣ шудааст, 7 намуни мошинҳои автоматӣ пуриктидори борфорарӣ, инчунин намуноҳои мототсиклҳои ҳаҷмаш хурд истеҳсол мегардад. Дар таркиби ҶММ сеҳҳои истеҳсоли қисмҳои эҳтиётии мошинҳои боркаш фаълӣят дорад. Дар сурат: дар қорхонаи «Вихого Gold Star Moto»-и ноҳияи Олоти вилояти Бухоро. Суратгир: Т. ИСТАДОВ. ЎЗА.



Кишоварзӣ

ИСТИФОДАИ САМАРАНОК АЗ ЗАМИН

Сарвари давлатамон Шавкат Мирзиёев дар ҷамъомади видеоселекторӣ, ки 30-юми январӣ соли равон баргузор гардид, оид ба пурсамар истифода бурдан аз заминҳои наздиҳавлӣ супоришҳои қатъӣ дода буд. Таъкид қардан ҷоиз аст, ки ҳоло дар 846 маҳаллаи вилояти Самарқанд беш аз 630 ҳазор нафар аҳоли соҳиби қариб 70 ҳазор гектар замин буда, он ба қонеъ қардани талаботи 4,2 миллион аҳолии вилоят мусоидат мекунад.

Чанде пеш дар Самарқанд бахшида ба «Тадбирҳои зиёд қардани даромади аҳоли аз ҳисоби истифодаи самаранокӣ заминҳои наздиҳавлӣ ва иҷора дар асоси Низоми нави муқаррарнамудаи Президенти Ҷумҳурии

Ўзбекистон» анҷумани илмӣ-амалӣ баргузор шуд, ки дар он роҳбарону масъулони Вазорати кишоварзӣ мамлакат, ҷонишини яқуми ҳокимони вилоятҳо, ҳокимони ноҳияҳои шароиташон душвор ширкат варзиданд.

Иштироқчиёни анҷуман дар маҳаллаи Шўрбоича замини деҳқони асил Отабек Илёсвор аз назар гузаронида, ба меҳнати фидокорона ва пурсамари ӯ баҳои баланд доданд.

Инчунин дар маҳаллаи Деҳнав, ки ақсарияти мардум аз рӯи тамоюли «Як маҳалла – як маҳсулот» фаълӣят мебаранд, бо рафти истифодаи заминҳои наздиҳавлӣ аз наздик шинос шуданд.

Аммо афсӯс, ки дар 10 ноҳияи вилоят таъминот бо об ғайриқаноатбахш буда, барои дар 44 маҳалла кофтани 61 ҷоҳи оббарорӣ қарор қабул шуд.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.

ДАРАХТИ ДҶУСТИ БИШОН...

Робита

Дар шумораи гузаштаи рӯзнома хабар дода будем, ки 13-14-уми феврал соли равон шаҳри бостони Самарқанд ба чанд чорабиниҳои фарҳангӣ мизбонӣ намуд, ки тахти шиори «То тавонӣ дӯстноро гум макун» ба вуқӯъ пайвастанд. Ин иқдоми некро сафрати Чумҳурии Тоҷикистон дар Чумҳурии Ўзбекистон роҳандозӣ кардааст.

Боиси хушнудист, ки меҳмонони тоҷикистонӣ бо сарвари президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода ва Сафири Фавқулода ва Мухтори Тоҷикистон дар Ўзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода дар маросими ифтитоҳи Маркази маданияти Тоҷикистон ва кабинети забон ва адабиёти тоҷик ширкат варзиданд. Меҳмонону мизбонони тадбирро дар донишгоҳ бо нону ширинӣ ва гулҳои тазу тоза пешвоз гирифтанд. Ба ин муносибати дар собик бинои филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд, ки чанд сол пеш ба Донишқадаи давлатии забонҳои хориҷӣ дода шуда, ҳоло дубора баргардонда шудааст, чорабиниҳои баргузорида шуда, дар он декани факултати филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд, доктори фанҳои филологӣ, профессор Ҷилибой Ғртазаров меҳмононро хайра мақдам гуфта, таъкид намуд, ки дар бунёди хонаҳои забони тоҷикӣ ва фарҳанг хидмати сафари Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода хеле бузург аст. Ман шахсан шӯҳид ҳастам, ки академик муҳтарам Абдуҷаббор Раҳмонзода се моҳи охир, ба қавле иҷоранишини факултати мо буданд, — гуфт Ҷилибой Ғртазаров, — ҳатто то дилии шаба дар хонаҳо нишаста, ба оусторҳои барои таъмири тармими хушсифат маслиҳату машварат меоданд. Мо аз фурсати мусоиди кунӣ истифода бурда, ба сафири дилбӯб дарёдил миннатдорӣ из-

ҳор мекунем. — Воқеан бо ташаббуси ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон ва сафири олиҷауд гиромӣ, дӯсти мо Абдуҷаббор Раҳмонзода корҳои лоиқа таҳсин амалӣ гардиданд, — риштаи суҳанро ба даст гирифт доктори фанҳои филология, профессор Чумба Ҳамроев. — Умед дорем, ки минбаъд дар ин устоҳои забони тоҷикӣ ва фарҳанги Шарқ анҷуманҳои гуногуни бонуфузи байналхалқӣ, суҳбатҳои «мизи мӯдаввар», вохӯриҳои бо олимону пахуву хушгирон баргузор хоҳанд шуд. Дар омади гап, бояд таъкид намуд, ки солҳои охир бо сиёсати оқилона ва дурандешонаи сарвари давлати мо муҳтарам Шавкат Мирзиёев риштаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои ҷаҳон, аз он ҷумла Тоҷикистон, муштажам гардиданд, устодон ба Душанбе сафар карда, бо корхони неки мактабҳои олии Тоҷикистон аз наздик ошно мешаванд. Таъкид кардан ба маврид аст, забони тоҷикӣ аз қадимтарин ва ганитарин забонҳои ҷаҳон ба шумор меравад. Тули чандин аср маҳз бо ҳамин забон шоҳасарҳои беэазови илму адаб офарида шудаанд. Иттиҳоди комил дорем, ки хонаҳои забони тоҷикӣ ва фарҳанг барои густариши минбаъдаи забони Фирдавсию Рӯдакӣ, Шайх Саъдию Ҳоҷа Ҳофизу Ҳоҷа Камол нисбати хидмати шоиста мекунанд. Воқеан, бо кумаку ёри бегаразо-



наи ҳукумати Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, нашрияҳои Душанбе, ҳосатан сафрати Тоҷикистон дар Ўзбекистон ҳуҷраҳои забони тоҷикӣ ва фарҳанги Тоҷикистон бо китобҳои илмӣ, асарҳои хондаи, дастнависҳои қадимаи пурра ҷиҳозонида шудаанд. Қариб 10 компютери замонавӣ, монитор, суратсимоҳи бузургони илму адаби тоҷик, телевизор ва дигар асбобу анҷомҳои зарурӣ нисбати пешрафти омӯзиши забони тоҷикӣ хидмат хоҳанд кард. — Аз чунин чорабиниҳои фарҳангӣ хеле хушхӯл ҳастем, — иборз дошт мудири кафедраи забонҳои тоҷик ва Шарқ, доктори фанҳои филологӣ Сирочиддин Хуҷакулов, — зеро хонаҳои навуниҳои фарҳангӣ ба бештари хубтар омӯхтани хусну латофати забони модарӣ мусоидат мекунанд. Ҳоло дар гуруҳи тоҷикӣ факултати филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд тақрибан 200 нафар толибилмон аз шаҳру ноҳияҳои Ўзбекистон таълиму тарбият мегиранд. Ба

онҳо 3 профессор, 12 номзади улум, ду муаллими калон сабақ медеҳанд. Доктори фанҳои филологӣ Садрӣ Саъдиев, номзади илм Гулноза Адашуллоева, Ғайрат Раҳимкулов, Сабоҳат Маҷидова, Акмал Шерназаров ва дигарон ғайр аз фаъолияти педагогӣ боз бо корҳои илмӣ ҳам машғул ҳастанд. Бовар дорем, ки ба шарофати ташкил ёфтани устоҳои забони тоҷикӣ ва фарҳанг шумораи талабагон беш аз пеш афзуда, ба даврҳои нави инкишофи омӯзиши забони модарӣ ва адабиёти тоҷик асос хоҳанд шуд. Мо хушхӯл ҳастем, ки дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо кишварҳои ҷаҳон, аз он ҷумла Тоҷикистон вуқӯъат меёбад. Ба ин маъни Ҳофизу Шерозӣ фармулдаст: *Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад, Ниҳони душманӣ баркан, ки ранҷи бешумор орад...*

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози Тоҷик» дар вилояти Самарқанд.

Ба муносибати 70-солагии Паймон

БАР ҲИММАТИ СОҶИ ШУҶР МЕБОЯД ГУФТ

Соқӣ ба маънии обдех, майрез, шаробгардон аст, яъне касеро гуянд, ки ба дигарон об ё шароб медеҳад. Аммо дар шеърҳои шоирони роҳафтада ба нудрат бо ин маънии омиёна меояд. Зеро фикру зикри аҳли нозубаён ҳамеша даргири офаридаи маънии пушида, рамзомез, ташбеҳу истиорадор ва суҳанпардозҳои сӯфӣнаи ширин аст, ки аз пайи ин гуна лутфу хусни баён дилдодаҳои шеър муҳлис мешаванд. Ва дар ин гуна ашъор камтарин маънии оммафаҳми «соқӣ» агар аз як сӯ мурид ё пири комилро ифода кунанд, аз ҷониби дигар, шояд ба истилоҳи «кӯзагар»-и ҳақими нишопурий наздик бошад, ки он эъҷозкунанда, офарида, гардонандаи ҷарҳи гардуну рӯзгори инсонхост. Азбаски «соқӣ» соҳиби ҷарҳу дунёи ҳақии мост ва имрӯз наъшаи рушони ҳаётро бароямон арзонӣ доштааст, бояд мо низ шуғрӯзор бошем ва ба қадри ин зиндагӣ дастдода бирасем, чунинчи: *Ин ҷарҳ мӯдои дарҳури мо нарасад, В-ин дам, ки зи мост, балки фардо нарасад.*



БАР ҲИММАТИ СОҶИ ШУҶР МЕБОЯД ГУФТ, К-ин коса аз ӯ боз нарасад ё нарасад? Вақте ки шоири роҳафтада қилки суҳан меронад, савӣ мекунанд ба хотири офаридаи «меваи обдо» сеҳру эҷозе дар гуфтаҳои худ дошта бошад ва дуруст нест хонанда савӣ талош ва руҳияи уро ниҳида гирад ё дар фаҳму дарки маҳсули хомаи ӯ сахлангори намояд. Дар идомаи гуфтаҳои боло, вожаи «ёр» нисбати оммафаҳм аст: мадаждор, дӯст, ҳамдам, ҳамроҳ, маҳбӯб, маъшӯқ... Аммо ёри шор ба маънии маъмулӣ кам меояд ва манзурӣ суҳангустар бештар ишора ба ёри тавонест, ки кас метавонад ба он таъя кунанд, аз ӯ қувват гирад, дар панӯҳи ӯ амон ёбад. Инсон ҳанӯз аз замони арзи вуҷуд нест ба чунин ёре доштааст ва ҳар го дар ҳолати аҷзу натавонӣ ба он рӯй меоварадааст ва номи олии ин ёро Офаридгор, Яздон, Худованд... номидааст. Шоири роҳафтада дар ҳама ҳолат бо ин эътиқод устувор монда, савӣ мекунанд алоқамандони худро нисбати худ гуфта мекунанд: *Ҳарчанд ки масту майғусорем мӯдои, Шурӯдаи ишқи гулузорем мӯдои. Бо ин ҳама аз ҳаёлат овоз наем, Мо «даст ба кору дил ба Ерем» мӯдои.* Он отифае, ки ҳар кас ва ба хусус, шоирро ба маънии мӯрод меерсонанд, ишқ аст. Дар асл, ин отифа ду навъ аст: ишқи инсонӣ ва ишқи маънавӣ ё ба иборати дигар, ишқи заминӣ ва ишқи илоҳӣ. Сараввал ишқ ба садоқат бастагӣ дорад, ончунин садоқате, ки асри қалби худро бо дигаре дар миён гузошта тавонем. Бо ин манзур ба ҳарфҳои яқидгар гӯш медеҳем, зеро ба гӯш додан нисбати дорем ва аз пайи он бо ҳам дарди дил мекунем. Ин тавачҷуҳи далел ба муҳаббати мост, ки бо мурури замон робитаи ишқи ва самимиёти воқеӣро ба бор меоварад. Ишқ чизе нест, ки онро бибем ё ба даст оварем, балки он чизест, ки дар вуҷуди худ эҷод мекунем ва ба дигарон медеҳем. Дигаронро дӯст доштан ва садоқат варзидан дар мактаби ишқ арзиши зиёд дорад. Ишқ нериу моддӣ нест, балки қувваи руҳиест, ки дилҷоро ба ҳам мепайвандад, зеро ҳар кас ба чунин эҳсоси меҳру шафқат ва латиф нисбӣ дорад. Ин ҳама, ки боиси шинохтани худ ва расидан ба хостаҳои руҳиву ҷисмонӣ мегардад, камолоти ишқи инсонӣ аст ва маҳз дар ҳамин замина роҳ ба сӯйи ишқи маънавӣ боз мешавад. Шоирони роҳафтада мисли одами қаторӣ бо ишқи заминӣ қонъ намешаванд, зеро тафаккури онҳо хостаҳои бештар дорад. Эшон бо дилпӯри ба дунёи ишқи маънавӣ фуру мебаранд, ба оламе, ки пур аз саховат, хайрҳои ва таҷалли руҳи илоҳист. Аз ин хотир, шоир бо дилпӯри меғӯяд: *Нафсаи калони ишқ аст, Ҳирадам кунони ишқ аст. Ҳардӯду тарони ишқ аст. Ғазлу тарони ман Асари қиёми ишқ аст...*

Ғарз аз шаҳаст, Паймон, Баҳудо, ғуломи ишқ аст! Ин он ошқи Соқиву Ғри лоязод ба мо як зарра дарди дил кардаву худро ошқор сохт ва эътироф кард, ки ӯ Паймон аст. Ин шоири роҳафтада масири парвозҳои ҳаёли худро, ки бо ишқи доминандор аз воқеият маншаъ гирифтааст, интихоб намуда, савӣ дорад қадмаҳои боустовор дар ҷодаи шаҳрҳои ишқ гузарад. Ӯ ин котеятро аз гузаштагон омӯхтааст ва ба гуфтаи машваратҳои аҳли қаломӣ даври худ, мисли Муъмин Қаноат, Лоик, Бозор Собир, Гулруҳсор ва дигарон гуфтӯда, ба маврид хулоса баровардааст. Воқеан, Паймон аз ин бузургон ёдошту хотираҳои нек дорад ва суҳбатӣ хангомаҳои ширини онҳоро зуд-зуд ёдовар мешавад. Минҷумла, дар яке аз саҳифаҳои дафтраи хотироташ овардааст: «...Ниҳоят, бо мушоёати устод Лоик ба дафтраи кори бонии шоир Гулруҳсор омадам. Мебоист маҷмуаи ашъорам баррасӣ ва таҳлил шуда, ба дасти ҷоп супурда шавад. Дар сурате ки интизор набудам, шоири зебоҷера бо арзи латофати беҳамто маро бо камолоти мануният истиқбол намуд... Шoir па аз мутолиаи дастнависҳои банда каме пешонӣ чин карда ба суҳан омад: — Шеърҳои хуб доред, банду бастӣ рӯ-бӯно дубайтихотон қавӣ, ваъну мантик рият шудааст, вале ҷаро имсонат ҳамхони сурудаҳоятон нест? Дар Самарқанд чунин номгузӯри иқдоми тоза аст? — Не, бо амри тақдир чунин шуда, номам меросист. Вақте ки ба дунё омадам, бобо-яи пештар даргузаштаанд ва падарам исми маро гузошта: Тўхтамити Тўхтаев. — Бо ҳамин ном мехоҳед дар адабиёт ҷойгоҳ гиред? — Ғазалнаҳое дорам бо таҳаллуси «Паймон». — Ин гапи дигар! Барои аҳли пайвандатон шумо Тўхтамити, барои мо — Паймон...» Оре, маҳз бо таҳаллуси «Паймон» шоир роҳи суҳангустари худро дарёфт ва бо мурури замон дар байни хосу ом шинохта шуд. Беш аз ҳама эҳсоси ошқонаи ӯ буда, ки аз



Алҳол дар мактабҳои таълими умумии шаҳри Фарғона 1 ҳазору 340 маҳфили фанӣ аз рӯйи 11 намуд фаъолият мебаранд. Ин маҳфилҳо 22 ҳазору 855 нафар хонандаро фаро гирифтаанд. Ба 574 маҳфиле, ки ба доираи панҷ ташаббус дохил карда шудааст, 11 ҳазору 429 нафар, ба 244 маҳфилҳои варзишӣ беш аз 5 ҳазор писарону духтарони боиктидор қалб карда шудаанд. Дар мактаби таълими умумии рақами 40-уми шахр 1 ҳазору 189 нафар хонанда таҳсил мегиранд. Дар баробари гирифтани таълими босифат, барои ҷисмонан солим гардидани онҳо гуруҳҳои рӯзашон бардавом ташкил карда шудаанд. Бахусус аъзои маҳфилҳои баскетбол ва футболӣ мактаб дар мусобақаҳои миқёси вилоят ва ҷумҳурӣ натиҷаҳои хубро ба даст даровардаанд. **Суратгир: М. ҚОДИРОВ. ЎЗА.**

БАҲОИ ОДИЛОНА — ОМИЛИ МУҶИМИ КОМЁБИҲО

Дар вилоятҳо таъсис ёфта, фаъолияти худро тақвим додани шӯбҳои Агентии баҳогузори ба дониш ва малака барои ҷавонон имкониятҳои қулай фароҳам овардааст. Мо ба қариб ба шӯбҳои вилояти Бухорои агентӣ рафта, бо бинонӣ замонавӣ ва имкониятҳои он шинос шудем.

— Ин бинои намунавӣ, ки боиси тавачҷуҳи ҳамкасбони дигар вилоятҳо шудааст, мувофиқи қарори Президент аз 14 майи соли 2019 «Дар бораи чораҳо тадбирҳои иловагӣ тақвим додани низоми бо санҷишҳои тест ба муассисаҳои таълими олий қабул кардан», Баённомаи раёсати Девони Вазирон аз 14 октябри соли 2019, фармони Девони Вазирон аз 14 апрели соли 2020 ба истифода супорида шудааст, — гуфт ба мо мудири шӯба, номзади илмҳои кимиё, дотсент Неймат Севинҷов. — Бино дар кӯчаи Гуллобиёни ҷамоа-

да, барои гузаронидани санҷишҳои омода гардонда шудааст. Дар ин ҷо се нафар кормандон: мудири шӯба, сармутахассис ва мутахассис фаъолият нишон медиҳанд. Дар бино аз соли 2022 ин ҷониб санҷишҳои тест барои дохилшавӣ ба муассисаҳои таълими олий ва касбӣ, литсейҳои академӣ, мактаби темирбек, мактаби Президент, инчунин барои муайян намудани сатҳи омӯзиши забонҳои хориҷӣ, донишандӯзӣ аз фанҳои таълими умумӣ барои соҳибшавӣ ба сертификатҳои миллии дар давоми сол мувофиқи қадвал имтиҳонҳо баргузор мегарданд. Хулоса, дар ин ҷо аз ҷониби агентӣ 49 намуд санҷиши тест гузаронида мешавад. Соли гузашта барои дохилшавӣ ба мактабҳои олий ва касбӣ 40875 нафар докталабон имтиҳон супорида буданд. Барои муайян кардани сатҳи дониш аз забони хориҷӣ ва соҳибшавӣ ба сертификати

забондони бештар аз 17000 нафар талаба дар санҷишҳои иштирок кардааст, ки ин нисбат ба соли 2023 6000 нафар зиёд аст. Ҳамин тариқ, соли 2024 9000 нафар талабагон синну солашон гуногун оиди забондони соҳиби сертификат гаштаанд. Агар ба санҷишҳое, ки барои гирифтани сертификатҳои миллии аз фанҳои таълими назар афканем, дар он беш аз 11000 нафар докталабони вилояти Бухоро иштирок карда, беш аз 600 нафар соҳиби сертификат шудаанд. Гуфтан ҷои аст, ки онҳое, ки соҳиби сертификатҳои миллии шудаанд, хангоми дохилшавӣ ба муассисаҳои таълими олий аз имтиҳонҳои фанҳои дахлдор овоз мегарданд. Барои адолатнок ва шаффоқ гузаронидани ҳар як санҷиш кормандони шӯбаи агентӣ саҳми арзанда доранд. **А. АБЕЗОВ, хабарнигори «Овози Тоҷик» дар вилояти Бухоро.**

Овози Тоҷик
МУАССИСЛАР:
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир
Шерпўлод ВАКИЛОВ
Рўзнома ҳафтае ду маротиба:
рўзҳои чоршанбе ва шанбе чоп
мешавад.
Рўзнома дар компютерхонаи идора
ҳарфинин ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи ҷопи ду интервали
ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома
ба мактубҳои интишорнашуда ҷавоб намегардонад.
Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонси матбуот ва ахбороти
Ўзбекистон тахти рақами 0003 ба руйхат гирифта шудааст.
Индекси нашр — 170 . Фармоиши 2 Г-228.
Адади нашр 3698. Ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопи.
Усули нашр — офсет, андозаи А-2.

Муҳаррири
навбатдор:
С. Бекназарова.
Саҳифабанд-дизайнер:
Т. Ҳўхтаева.
Мувофиқи қадвал —
21.00
Ба ҷоп супурда шуд —
00.00

Нишонии мо:
100011 ш. Тошканд,
кўчаи Навоӣ, 30, ошонаи 43.
Телефонҳо: қабулгоҳ: +998555200337;
Котибот: +998555200336.
Факс: +998555200337.
сайт http://ovoztojik.uz/, e-mail:
ovoztoji@mail.uz, ovoztoji@list.ru
Индекси обдуна 170.
Матбааи таъбуи наشري Ширкати саҳомии «Шарқ».
Нишонии хорона: кўчаи Буюк Турон, хонаи 41.